



МАВЗУЪҲОИ АСОСӢ:

- ✚ Ҳамкориҳо бо бахши хусусӣ густариш меёбанд
- ✚ Мулоқот бо соҳибкорони шаҳрҳои Роғуну Ваҳдат ва ноҳияҳои Файзободу Варзоб
- ✚ Бизнес-форуми доираҳои соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон
- ✚ Бизнес-форуми соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корея

ҲАМКОРИҲО БО БАХШИ ХУСУСӢ ГУСТАРИШ МЕЁБАНД

Санаи 10 марти соли 2016 ҷаласаи солонаи Ассоиатсияи банкҳои Тоҷикистон доир гардид. Дар ҷаласа Раиси Ассоиатсияи банкҳои Тоҷикистон оид ба фаъолияти Ассоиатсия дар соли 2015 ва вазифаҳои он барои соли 2016 маълумоти муфассал пешниҳод намуд.

Дар рафти чорабинӣ Роҳбари Котиботи Шуро, Абдуғаффорзода Нуъмон баромад намуда, оид ба ислохотҳои дар доираи Шуро гузаронидашуда, ки ба рушди соҳаи банкдорӣ ва инфрасохтори молиявӣ мусоидат мекунанд, ибрози андеша намуд.

Аз ҷумла қайд гардид, ки дар доираи фаъолияти Шуро ислохоти назаррас дар самтҳои беҳсозии фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои суғурта, рушди бозори тақририи қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ, беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки ҷаҳонӣ ва дигар



самтҳои афзалиятнок гузаронида шуданд, ки татбиқи босамари онҳо барои рушди соҳаи молия ва бонкдорӣ таъсири мусбӣ хоҳад расонд.

Котиботи Шурои машваратӣ омодагии худро нисбати минбаъд низ идома додани ҳамкорӣ бо Ассоциатсияи бонкҳои Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар ин соҳа ибраз намуд.

МУЛОҚОТ БО СОҲИБКОРОНИ ШАҲРҲОИ РОҒУНУ ВАҲДАТ ВА НОҲИЯҲОИ ФАЙЗОБОДУ ВАРЗОБ



Муовини якуми
Сарвазири Ҷумҳури
Тоҷикистон муҳтарам
Давлаталӣ Саид зимни
мулоқот бо соҳибкорони
шаҳрҳои Роғуну Ваҳдат ва
ноҳияҳои Файзободу
Варзоб қайд намуд, ки бо
ибтиқору дастгирии

бевоситаи Асосгузори сулҳу
Ваҳдати миллӣ, Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон баргузор
намудани вохӯриву мулоқотҳо
бо соҳибкорону сармоягузoron
ба ҳукми анъана даромада, дар
ин замина, сатҳи муколамаи
давлату бахши хусусӣ ба





дараҷаи сифатан нав бароварда мешаванд.

Дар муносибат ба Фарорасии фасли баҳор, оғози кишту кор, чашнҳои Рӯзи Модар ва Наврузи хучастапай муҳтарам Давлаталӣ Саид ба аҳли нишаст ва тамоми мардуми заҳматкаши шаҳрҳои Ваҳдату Роғун, ноҳияҳои Файзобод ва Варзоб табрик арз карда, барору комёбиҳо таманно намуд.

Сипас, фаъолияти соҳибкорӣ, раванди ислоҳот дар самтҳои гуногуни соҳибкорӣ сармоягузорӣ, таҳкими муколамаи давлат ва баҳши хусусӣ ҳамаҷониба таҳлил карда шуд.

Тавре қайд гардид, аз шумораи умумии субъекти соҳибкории

фаъолияткунанда дар миқёси ҷумҳурӣ 275 653 субъекти соҳибкории фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин



давраи соли 2014 32 380 субъект ва ё 11,7 фоиз зиёд мебошад.

Аз ҷумла дар шаҳри Ваҳдат 10 929 субъект, ки нисбат ба соли 2014, 10,9 фоиз зиёд аст, ноҳияи Файзобод 3 670 субъект, нисбат ба соли 2014, 6,6 фоиз зиёд, шаҳри Роғун 1 309 субъект нисбат ба соли 2014, 3,7 фоиз зиёд, ноҳияи Варзоб 1 268 субъект нисбат ба соли 2014, 8,5 фоиз зиёд фаъолият доранд.

Бо мақсади дастгирии молиявии субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳӣ ба маблағи 11 млрд. 216 млн. сомонӣ қарз ҷудо карда шудааст, ки ин нишондиҳанда 12,3 фоиз нисбат ба соли 2014-ум зиёд мебошад.



Аз ин ҳисоб ба шаҳри Ваҳдат 140 миллиону 959,9 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод 33 миллиону 220,2 ҳазор сомонӣ, шаҳри Роғун 7 миллиону 332,5 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб 33 миллиону 742,7 ҳазор сомонӣ қарзҳо ҷудо карда шудааст.

Ба Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар соли 2015 аз ҳисоби Бюҷети давлатӣ 70,0 млн сомонӣ ҷудо гашта, ба 21 субъектҳои соҳибкорӣ дар ҳаҷми 36,2 млн. сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуд. Инчунин ҷудо намудани 120 млн. сомонӣ дар соли 2016 ба нақша гирифта шудааст.

Аз лоиҳаҳои дастгиринамудаи Фонд, 4 лоиҳа ба маблағи 2 миллиону 960 ҳазор сомонӣ ба шаҳри Ваҳдат, 2 лоиҳа маблағи 600 ҳазор сомонӣ ба ноҳияи Файзобод ва 2 лоиҳа ба маблағи 900 ҳазор сомонӣ ба ноҳияи Варзоб рост меоянд.





БИЗНЕС-ФОРУМИ ДОИРАҶОИ СОҶИБКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ТУРКМАНИСТОН



Санаи 11 марти соли
ҷорӣ дар Китобхонаи
миллии Тоҷикистон Бизнес-
форуми доираҳои
соҳибкории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Туркменистон
баргузор гардид. Ҳадаф аз
баргузор намудани
чорабинии мазкур,
муаррифии имкониятҳои
ҷонибҳо ҷиҳати рушди
ҳамкориҳои дар самтҳои

сармоягузориву соҳибдорӣ байни ҳарду ҷумҳуриҳо ва таҳкими ин
ҳамкориҳо маҳсуб меёбад.

Дар қори форум, беш аз 100 нафар соҳибкор аз ду кишвар
иштирок намуданд.

Раиси Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Қодири Қосим
қори форумро хусни оғоз
бахшида, иштирокдорони
бизнес-форумро аз номи
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон хайрамақдам гуфт
ва афзуд, ки дар шароити
қунунӣ муносибатҳои





Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркменистон, ки дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ асос меёбад, ботадрич раванг меёбанд.

Муҳтарам Қодири Қосим омодагии ҷониби Тоҷикистонро барои татбиқи муштараки лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар самтҳои мухталифи иқтисодиёт иброз дошта, соҳибкдорону сармоягуздоронро барои ҳамкории фаъол даъват намуд.

Дар идомаи чорабинӣ намоёндогони ҳарду ҷониб баромаду мулоҳизарониҳо намуда, мулоқоти дӯҷонибаи соҳибкдорону сармоягуздорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркменистон дар формати В2В доир гардид.

БИЗНЕС-ФОРУМИ СОҲИБКОРОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА КОРЕЯ



30 марти соли ҷорӣ дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон Бизнес-форуми соҳибкдорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корея баргузор гардид. Ҳадаф аз баргузор намудани чунин форум таъмин ва таҳким намудани рушди муносибатҳои соҳибкдориву иқтисодӣ байни

Тоҷикистону Корея мебошад.

Дар кори форум, ки бо ҳамроҳангии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон



омода ва баргузор гардид беш аз 100 нафар соҳибкор аз ду кишвар ва иштирок намуданд.

Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нигина Анварӣ кори

форумро хусни оғоз

бахшида, иштирокдорони

бизнес-форумро хайра

мақдам гуфт. Сонӣ

Сафири фавқулодда ва

мухтори Ҷумҳурии корея

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Ли Ук Хен ва Президенти

Ассосиатсияи дустии Ҷумҳурии Корея ва Осиёи Марказӣ

хонум **Ли Ок Рен бо** сухани ифтитоҳӣ баромад намуданд.

Дар шароити кунунӣ муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корея, ки дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ асос меёбад, ботадрич равнақ меёбанд. Аз ҷумла ҳаҷми мубодилаи мол



байни ду кишвар дар соли

2015, 19,2 миллион доллари

ИМА-ро ташкил дода,

ҳамзамон ҷумҳуриҳои

Тоҷикистон ва Корея

потенсиали зиёди

истифоданашуда барои

рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои

саноату кишоварзӣ,

тиҷорат, гидроэнергетика,

сайёҳӣ, муҳоҷирати

меҳнатӣ ва дигар бахшҳои иқтисодиётро доранд.



Инчунин баҳри таҳкими муносибатҳои Ҷумҳурии Корея бо минтақаи Осиёи Марказӣ “Форуми ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиёи Марказӣ” аз соли 2007 фаъолият мекунад, ки барои рушди муносибатҳои дӯҷонибаи Тоҷикистону Корея аҳамияти зиёд дорад. Ҳамасола дар рафти Форуми мазкур мавзуҳои мухталифи ҳамкорӣ баррасӣ мегарданд.



Ҷумҳурии Тоҷикистон дар барномаҳои мухталифи Агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ (KOICA) иштирок мекунад.

Сиёсати пайгиронаи «дарҳои қушода»-и Роҳбарияти олии сиёсии кишвар ҷиҳати ҷалби бештари сармояи хориҷӣ, ташкили корхонаҳои нави истеҳсоли ва иштироки ширкатҳои бонуфузи байналмилалӣ дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар мамлакат мусоидат карда истодааст.

Омилҳои асосии ҷалби сармоя ин пеш аз ҳама суботи сиёсӣ, қонунгузорӣ барои рушди бахши хусусӣ, иқлими муносиб, дастрасии бойигарӣҳои табиӣю канданиҳои ғоиданок ва қувваи кории арзону соҳибтахассусро дар бар гирифта, муҳайё намудани шароит барои рушди соҳибкорӣю тиҷорати байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузориҳои ватаниӣю хориҷӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати иқтисодии Ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбанд.

Инчунин ҷойгиршаваии ҷуғрофии Тоҷикистон дар маркази Осиёи Марказӣ аҳамияти стратегӣ дошта, он имкон медиҳад, ки пайвандгари давлатҳо дар минтақа гардад.



Таърихан Тоҷикистон тавассути Роҳи Абрешим мақоми махсусро дар савдои байни давлатҳо ва мубодилаи фарҳангӣ дар минтақа дошт, ки тибқи он муносибатҳои иқтисодиву фарҳангӣ байни кишварҳои шарқу ғарб амалӣ мешуданд.

Яке аз афзалиятҳои фазои сармоягузори мамлакат, ин ҳамгирӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва мутобиқ намудани он ба меъёрҳои байналмилалӣ мебошад.



Дар ин самт, ислоҳоти муҳим гузаронида шуда, Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо гардид ва Конвенсияи Нью-Йорк оид ба эътирофи қарорҳои арбитражии хориҷӣ ва Конвенсияи Гаага оид ба бекор намудани

тайиди ҳуҷҷатҳои расмӣ хориҷӣ ба тасвиб расонида шуд, ки барои ҷалби бештари сармоягузори хориҷӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ мусоидат хоҳад намуд.

Қонунгузори амалкунанда зиёда аз 60 намуди кафолатҳо ва имтиёзҳои андозию гумрукиро муайян намудааст.

Аз ҷумла, вобаста ба ҳимояи моликияти хусусӣ, дахлатнопазирии фаъолияти иқтисодӣ, инчунин имтиёзҳои махсуси иловагӣ ба соҳаҳои стратегии иқтисодиёт ба монанди бунёди неругоҳҳои барқи обӣ, коркарди алюминий, нахи пахта ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ пешбинӣ шуда, байни сармоягузори ватанию хориҷӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ низоми ягона ташаққул ёфтааст.

Ба сармоягузори ва кормандони хориҷӣ ҳуқуқи ба хориҷа интиқол додани маблағи даромади онҳо ва музди меҳнат бо



асъори хориҷӣ, ки ба таври қонунӣ аз сармоягузориҳо ва фаъолияти истеҳсоли ба даст омадааст, кафолат дода мешавад.

Корхонаҳои молистеҳсолкунандаи навтаъсис вобаста ба ҳаҷми сармоягузориҳо ба муҳлати аз 2 то 5 сол аз андоз аз ҶОИДА озоданд.

Субъектҳои чор минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ки дар манотиқи гуногуни кишвар таъсис дода шудаанд, дар доираи фаъолияти амалишаванда ва молу мулки



истифодашаванда аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз ва ўҳдадориҳои андозии муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба истиснои андозии иҷтимоӣ пурра озод карда мешаванд.

Қонунгузориҳои амалкунандаи кишвар қариб ҳамаи шаклҳои иштироки сармоягузoronро дар татбиқи лоиҳаҳои тиҷоративу сармоягузорӣ тариқи таъсиси ширкатҳои саҳомӣ ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд пешбинӣ намуда, вобаста ба соҳа кафолати манфиатҳои онҳоро тариқи созишномаи сармоягузорӣ, созишномаи тақсими маҳсулот, созишномаи консессионӣ ё шарикии давлат ва бахши хусусӣ тавассути усулҳои (BOT) **Build–operate–transfer** (билд –опирейт – трансфер) ё бо ибораи дигар «Соҳтмон — идоракунии — супоридан» ва (BOO) **Build-Own-Operate** (билд – он – оперейт) «Соҳтмон — ихтиёркунии — идоракунии» таъмин менамояд.

Тадбирҳои адешидашудаи дар соҳаи батанзимдарории муҳити сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ имкон дод, ки



нишондиҳандаҳои кишвар дар гузориши ҳарсолаи Бонки ҷаҳонӣ «Пешбурди Тиҷорат» хеле беҳтар гарданд ва солҳои 2010, 2011 ва 2014 дар қатори даҳ кишвари ислоҳотгари гузориши мазкур шомил ва имсол ба 34 зина боло бошад.

Дар доираи Бизнес-форуми соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корея Ёддошти тафохум байни Корхонаи воҳиди давлатии “Тоҷинвест” ва Ассосиатсияи дустии байни Ҷумҳурии Корея ва Осиёи Марказӣ ба имзо расид.

Бо эҳтиром,

*Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ*